

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи тасдиқи Дастурамали
гузаронидани санҷиши хизматӣ»**

Бо мақсади ҷорӣ намудани низоми ягонаи гузаронидани санҷиши хизматӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ ва мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» **ф а р м о н м е д и ҳ а м:**

1. Дастурамали замимагардидаи гузаронидани санҷиши хизматӣ тасдиқ карда шавад.
2. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳангоми ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчиёни давлатии мақомоти худ талаботи Дастурамали мазкурро риоя намоянд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
18 декабри соли 2008 , №577

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 18 декабри соли 2008,
№577 тасдиқ шудааст

Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ

1. Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ (минбаъд-Дастурамал) тартиби гузаронидани санҷиши хизматиرو нисбати хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.

2. Бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадорихои мансабӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ санҷиши хизматӣ таъин карда мешавад. Санҷиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчиӣ давлатӣ низ таъин карда шавад.

3. Санҷиши хизматӣ ин фаъолият оид ба ҷамъ овардан ва санҷиши маълумот дар бораи кирдори интизомии содирнамудаи хизматчиӣ давлатӣ мебошад, ки бо мақсади пурра, ҳамаҷаҳафа ва объективона муайян намудани ҳолатҳои содиршавии кирдори интизомӣ гузаронида мешавад.

4. Дар ҳолати ба кирдори интизомии содирнамудаи худ иқдор будан ва изҳори пушаймонӣ намудани хизматчиӣ давлатӣ роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин намудан ба мансаб (пешниҳод намудан ба мансаб- барои мансабҳои интихобӣ) ва озод намудан аз мансаб ва/ё ҳуқуқи гузаронидани санҷиши хизматӣ ва додани муҷозоти интизомиро дорад (минбаъд – роҳбари мақоми давлатӣ) ҳуқуқ дорад, бе гузаронидани санҷиши хизматӣ ба ӯ муҷозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш ё танбеҳ диҳад.

5. Санҷиши хизматӣ бевосита баъди содир кардани кирдори интизомӣ, дар мӯҳлати 15 рӯзи тақвимӣ, аммо на дертар аз 1 моҳ аз рӯзи ошкор шудани он гузаронида мешавад.

6. Дар ҳолате, ки агар санҷиши хизматӣ гузаронидани санҷиши ҳуҷҷатӣ, молиявӣ ва дигар намудҳои санҷишро талаб намояд, мӯҳлати он дар асоси дархости асосноки санҷишкунанда (роҳбари комиссияи интизомӣ) аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ба мӯҳлати на зиёдтар аз 1 моҳ аз рӯзи ошкор шудани кирдори интизомӣ дароз карда шавад.

7. Санҷиши хизматӣ баъди 6 моҳи содир намудани кирдори интизомӣ, аз рӯи натиҷаи тафтиши (ревизияи) фаъолияти молиявӣ хоҷагӣ бошад, баъди 2 соли содир шудани он гузаронида намешавад. Ба мӯҳлати зикршуда вақти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дохил намешавад.

8. Санҷиши хизматӣ барои кирдори интизомии қамаҳамият бо супориши роҳбари мақоми давлатӣ аз тарафи корманди масъули

хадамоти кадрӣ ё роҳбари бевоситаи хизматчии давлатии кирдори интизоми содирнамуда гузаронида мешавад.

Эзоҳ: Кирдори интизоми камаҳамият - кирдоре мебошад, ки хизматчии давлатӣ маротибаи аввал ё баъд аз бардоштани муҷозоти интизоми додашуда содир намудааст ва барои содир кардани он мумкин аст, муҷозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш, танбеҳ ё то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии навбатӣ татбиқ карда шавад.

9. Бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ барои гузаронидани санҷиши хизматӣ аз рӯи кирдори интизоми ҷиддӣ комиссияи интизомӣ таъсис дода мешавад, ки ҳайати он аз 3 нафар зиёд буда наметавонад. Ба ҳайати комиссияи интизомӣ мутахассисон ва ҳуқуқшиносони ботаҷриба дохил карда мешаванд.

Эзоҳ: Кирдори интизоми ҷиддӣ - кирдоре мебошад, ки барои содир кардани он муҷозоти интизомӣ дар намуди паст кардан дар мансаб ё аз мансаб озод кардан татбиқ карда мешавад.

10. Агар санҷишкунанда бо хизматчии давлатии кирдори интизоми содирнамуда алоқаи ҳешовандӣ дошта бошад, инчунин агар аз натиҷаи санҷиши хизматӣ бевосита ё бавосита манфиатдор бошад, ҳуқуқи дар санҷиш иштирок карданро надорад.

11. Санҷиши хизматӣ дар давраи корношоямии муваққатӣ, дар руҳсатӣ ё сафари хизматӣ будани хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон боздошта мешавад.

12. Дар рафти санҷиши хизматӣ ба таври ҳатмӣ баёноти хаттии хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда талаб карда гирифта мешавад. Ҳангоми рад кардани додани баёноти хаттӣ аз ҷониби санҷишкунанда дар ин бора санад тартиб дода мешавад. Саркашӣ намудан аз додани баёноти хаттӣ барои баррасии маводҳо аз тарафи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ), тартиб додани хулоса, додани тавсия дар бораи таъин намудани муҷозоти интизомӣ монеъ шуда наметавонад.

13. Санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ):

–дар ҳолати зарурат баёноти хаттии роҳбари бевоситаи хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар шахсони дахлдорро талаб карда мегирад;

–санаду ҳуҷҷатҳои заруриро дархост ва ба парвандаи санҷишӣ замима намуда, ҳолатҳои содиршавии кирдори интизомиро баррасӣ ва таҳқиқ менамояд;

–дар асоси далелҳои ҷамъоварда аз натиҷаи санҷиши хизматӣ хулоса тартиб дода, онро имзо намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд.

14. Ҳангоми мавҷуд будани далелҳои исботкунандаи кирдори содиршудаи интизомӣ санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ) ба роҳбари

мақоми давлатӣ дар бораи мувофиқи мақсад будани татбиқи муҷозоти интизомӣ ва намуди он дар хулосаи худ тавсия медиҳад.

15. Дар вақти таҳқиқи кирдори интизомӣ ва тартиб додани хулоса инҳо ба назар гирифта мешаванд:

– ҳолатҳои содиршавӣ ва вазнинии кирдори интизомӣ;

– рафтори пешинаи шахси содиркардаи кирдори интизомӣ;

– муносибати хизматчиӣ давлатӣ ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии худ;

– ҳолатҳои дигаре, ки шахсияти хизматчиӣ давлатӣ ва кирдори интизомии содиршударо тавсиф менамоянд.

16. Роҳбари мақоми давлатӣ хулосаи санҷишкунандаро (комиссияи интизомиро) дар мӯҳлати на дертар аз 3 рӯзи пешниҳод шудани он баррасӣ намуда, яке аз қарорҳои зеринро қабул мекунад:

– бо огоҳонидани хизматчиӣ давлатӣ дар бораи қатъиян риоя намудани интизومي хизматӣ ва роҳ надодан ба такроран содир намудани кирдори интизомӣ маҳдуд мегардад;

– муҷозоти интизомии тавсиядодаи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ) ё муҷозоти интизомии сабуктарро татбиқ менамояд.

17. Ҳангоми бо хулосаи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ) норозӣ будани роҳбари мақоми давлатӣ, ӯ ҳуқуқ дорад, гузаронидани санҷиши иловагии хизматиرو талаб намояд, ки он низ тибқи муқаррароти Дастурамали мазкур гузаронида мешавад.

18. Агар дар натиҷаи санҷиши хизматӣ муайян карда шавад, ки хизматчиӣ давлатӣ амале содир намудааст, ки дорои аломатҳои ҷиноят мебошад, роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст, маводи ҷамъшударо ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ирсол намояд.

19. Аз рӯи санади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчиӣ давлатӣ муҷозоти интизомӣ ба хизматчиӣ давлатӣ мумкин аст, бе гузаронидани санҷиши хизматӣ дар мӯҳлатҳои дар ин Дастурамал муқарраргардида дода шавад.

20. Маводи санҷиши хизматӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ дар дафтари баҳисобгирии санҷишҳои хизматӣ ба қайд гирифта шуда, ниғаҳдории он таъмин карда мешавад.